



МАБЛАҒҒУЗОР - ИТТИХОДИ АВРУПО



БАҚАЙДГИРИИ ТАВАЛЛУД



юнисеф 

барои ҳар як кӯдак





МАБЛАҒҶЗОР - ИТТИҶОДИ АВРУПО

юнисеф 

барои ҳар як кӯдак

Лоиҳаи “Ҳифзи кӯдакони зери таъсири муҳочират қарордошта дар Ҷанубу Шарқ, Ҷануб ва Осиёи Марказӣ” соли 2017 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳимояи кӯдакони таҳти таъсири муҳочират қарордошта дар ҳамкориҳои зич бо иттиҳодияҳои ҷамъиятии маҳаллӣ ва Вазорати Меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда шуд. Ҳадафи он фарогири на камтар аз 9,500 кӯдакони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла кӯдаконе ки аз ҷониби волидони муҳочирани худ дар кишвар гузошта шудаанд, ба шумор меравад.

Саҳми Иттиҳоди Аврупо ва ЮНИСЕФ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тақвият додани низоми ҳифзи кӯдакони дар сатҳи миллии тавассути баланд бардоштани иқтисодии соҳибкасбон ва кормандони мақомотҳои давлатӣ ҷиҳати ошкор намудан, фиристодани кӯдакони ба хизматрасониҳои мувофиқ ва дастгирии кӯдакони осебпазири таҳти таъсири муҳочират қарордошта ва амалӣ намудани тартиби муомилаи дӯстона ба кӯдакони дар минтақаҳои сарҳадӣ кӯмак мерасонад. Ин барои доштани дастрасии оилаҳо ба кӯмаки иҷтимоӣ, кӯмаки равонӣ ва иҷтимоӣ, гирифтани машарат, шаҳодатномаи таваллуд ва кӯмак ба волидайн мусоидат менамояд.





**Барои гирифтани
шаҳодатномаи таваллуд чӣ гуна
ҳуҷҷатҳо даркор аст?**

ҶАВОБ:

Шаҳодатномаи таваллуд дар асоси санади бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдак.

тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. Шаҳодатномаи таваллуд ба падару модар (ба яке аз онҳо) дар рӯзи додани ариза ё дар муддати панҷ рӯзи корӣ аз лаҳзаи додани ариза, ки он на дертар аз се моҳ баъд аз

таваллуди кӯдак пешниҳод шудааст, royгон дода мешавад. (ҚҶТ аз 19.07.19 с., №1637).

Ҳуҷҷатҳои зерин барои гирифтани шаҳодатномаи таваллуд пешниҳод карда мешаванд:

- Додани ариза;
- Ҳуҷҷати тасдиқунандаи факти таваллуди кӯдак;
- Шиносномаи падару модар (яке аз онҳо);
- Шаҳодатномаи ақди никоҳ.



**Барои гирифтани
шаҳодатномаи таваллуд чӣ гуна
ҳуҷҷатҳо даркор аст?**

ҶАВОБ:



Дар асоси Кодекси Оилаи ҚТ, Моддаи 18. Ариза дар бораи таваллуди кӯдак дар чунин ҳолат навишта мешавад:

Падару модар (яке аз онҳо) ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар бораи бақайдгирии таваллуди кӯдак аризаи хаттӣ пешниҳод мекунанд.

Дар сурате, ки агар падару модар (яке аз онҳо) имконияти шахсан додани ариза дар бораи бақайдгирии таваллуди кӯдакро надошта бошанд, ариза аз ҷониби хешовандони яке аз

падару модар ё шахси аз ҷониби падару модар (яке аз онҳо) ваколатдоршуда, мақомоти васоят ва парасторӣ, ё ки шахси мансабдори муассисаи тиббӣ, ки кӯдак дар он ҷо таваллуд ёфтааст ва ё аз тарафи шахси мансабдори муассисаи дигаре, ки модар дар давраи таваллуд дар он ҷо буд ва ё кӯдаки таваллудшуда дар он ҷо қарор дорад, дода мешавад.

Дар баробари додани ариза дар бораи бақайдгирии таваллуди кӯдак бояд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи факти таваллуди кӯдак, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти падару модар (яке аз онҳо) ё шахсияти аризадиҳанда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ваколатҳои ӯ ва ҳуҷҷатҳое, ки барои ворид намудани маълумот дар бораи падару модар ба сабти асноди таваллуди кӯдак асос шуда метавонанд, пешниҳод карда шаванд.



Ариза дар бораи бақайдгирии таваллуди кӯдак бояд на дертар аз се моҳ баъд аз таваллуди кӯдак пешниҳод гардад.

Гузaronидани мӯҳлати муқарраршуда барои рад кардани бақайдгирии давлатии таваллуд аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ асос шуда наметавонад.

Падар ё модаре, ки дар мӯҳлати муқаррарнамудаи қисми 4 моддаи мазкур барои ба қайди давлатӣ гирифтани кӯдакаш ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ариза пешниҳод намекунад, бо тартиби муқарраргардидаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. (ҚЧТ 26.03.09 №496)



Моддаи 23. Бақайдгирии давлатии таваллуди кӯдаки ба синни як расида ё аз он калонтар:

Қайди давлатии таваллуди кӯдаки ба синни яксола расида ё аз он калонтар танҳо аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия ва шаҳр гузаронида мешавад.

Қайди давлатии таваллуди кӯдаке, ки ба балоғат расидааст, дар асоси аризаи худӣ ӯ гузаронида мешавад.

Дар ин маврид баробари ариза ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

- Маълумотнома аз ҷойи истиқомат;
- Маълумотнома аз бойгонии мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ҷойи таваллуд ва Раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ;
- Шаҳодатномаи ақди никоҳи падару модар;
- Нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти падару модар.

Мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ парванда омода намуда, барои санҷиши шахсияти зикргардида онро ба шӯъбаи корҳои дохилии ҷойи зисти шаҳрванд мефиристад. Пас аз гирифтани ҷавоби хаттии натиҷаи санҷиш мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ оид ба рад намудан ё қонеъ гардонидани муроҷиати воридгашта хулоса таҳия менамояд.

Дар сурати мавҷуд набудани ҳуҷҷати шакли муқарраршуда дар бораи таваллуд қайди давлатии таваллуди кӯдаки ба синни як расида ва ё аз он калонтар дар асоси ҳалномаи суд дар бораи муқаррар намудани факти таваллуд ба ҷо оварда мешавад. (ҚЧТ аз 18.03.15 с., №1198)



Арзиши воҳиди
шаҳодатномаи таваллуд
чигуна аст?

ҶАВОБ:



Моддаи 12. Ситонидани боҷи давлатӣ ва хизматрасонии иловагии музднок барои ба ҷо овардани амалиёти бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ:

Бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи боҷи давлатӣ» барои бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ боҷи давлатӣ ситонида мешавад.

Бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандиро кормандони мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва шахсони ваколатдор бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо баъди аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод намудани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти боҷи давлатӣ ва дигар пардохтҳои муқаррар-намудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҷо меоранд.

Кормандони мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар шахсони ваколатдор барои хизматрасониҳои иловагии музднок, ки бо сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ алоқаманданд, аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пардохти ҳаққи хизматро меситонанд. Тартиб ва андозаи пардохти хизматрасониҳои иловагии музднокро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. (ҚҶТ аз 18.03.15 с., №1198)



Рӯйхати ҳуҷҷатҳо барои тағир додани шаҳодатномаи таваллуд кадомҳоянд?

ҶАВОБ:

- Шахсони ба синни 16 сола расида ҳуқуқи иваз кардани ном, насаб ва номи падарро доранд.
- Ивази номи шахс тибқи Феҳрести номҳои миллии тоҷикӣ сурат мегирад.
- Намояндагони ақаллиятҳои миллӣ, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ҳуқуқ доранд, ки номи хешро бо анъанаҳои миллии хеш ва ё Феҳрести номҳои миллии тоҷики иваз намоянд.
- Ивази ному насаб ва номи падар дар мақомоти САХШ-ҳои истиқомати шаҳрванд амалӣ мешавад.
- Ивази ному насаб ва номи падари шахси ба балоғат нарасида бо ризояти падару модар, фарзанд қабулқунандагон ва ё парастор гузаронида мешавад. Дар ҳолати набудани ризоят ин раванд дар асоси ҳалномаи суд амалӣ мешавад.

Ҳуҷҷатҳои зарури аризадиҳанда чунинанд:

1. Шаҳодатномаи таваллуд;
2. Шаҳодатномаи ақди никоҳ (агар дар қайд бошад);

3. Шаҳодатномаи бекор кардани ақди никоҳ (агар дар қайд бошад);
4. Шаҳодатномаи таваллуди кӯдакон (агар то 16 сола бошанд);
5. Шаҳодатнома дар бораи фарзандхондӣ ва ё муқаррар кардани падарӣ (агар дар қайд бошанд).

Нусхаи ҳуҷҷатҳои иловагии аризадиҳанда:

1. Шиносномаи миллӣ;
2. Нусхаи сабти таваллуди шаҳрванд;
3. Ҳалномаи суд оид ба фарзандхондӣ (агар ин ҳолатҳо бошанд);
4. Маълумотнома аз ҷои истиқомат; 2 дона расми 3x4;
5. Билети ҳарбӣ ва ё гувоҳномаи даъват шудаи ҳарбӣ (агар дошта бошад);
6. Шиносномаи миллии падару модар;
7. Шиносномаи миллии падару модар;
8. Шаҳодатномаи ақди никоҳи падару модар;
9. Шаҳодатномаи вафоти волидайн (агар фаотида бошанд);
10. Расиди пардохти боҷи давлатӣ, хизмат-расонии иловагии музднок ва бланк.





юнисеф 

барои ҳар як кӯдак

Нашрияи мазкур бо маблағгузорӣ ва кӯмаки техникӣ Иттиҳоди Аврупо ва Хазинаи Кӯдаки Созмони Милали Муттаҳид чоп гардидааст.

Иттиҳоди Аврупо барои мазмуни маводи чопшуда масулият надорад.

